

**НАҚШИ ПЕШВОИ
МИЛЛАТ ЭМОМАЛИ РАҲМОН
ДАР АМАЛИЙ НАМУДАНИ
СИЁСАТИ ЗАБОН ДАР
ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ ЭМОМАЛИ
РАХМОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН**

**THE ROLE OF THE LEADER OF THE
NATION EMOMALI RAHMAN IN THE
IMPLEMENTATION OF LANGUAGE
POLICY IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN**

Вожаҳои калидӣ: забон, таърихи забон, сиёсати забон, Эмомали Раҳмон, забони адабиёт, илм, сиёсат, фарҳанг, матбуот, забони расмӣ-коргузорӣ

Мақола саҳми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмонро дар ҳифзу тақомули забони тоҷикӣ дар замони соҳибистикӯлӣ баррасӣ менамояд. Сайри иҷмолии таърихии тақомули забони тоҷикӣ анҷом ёфта, дар ҳусуси пойдории забони тоҷикӣ дар марҳилаҳои гуногуни таъриҳ муроҳиза баён мешавад. Қайд мешавад, ки тавассути сиёсати давлатии забон Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон барои тадқиқи таърихи забони тоҷикӣ кӯшии намуда, китоби дуҷилдаи «Забони миллат – ҳастии миллат»-ро навишта, ҳамзамон барои таҳриру таҷдиди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» ва қабули он замина мегузорад. Ҳамзамон, соли 2008-ро дар миқёси ҷумҳурӣ «Соли ғиромидошти забони тоҷикӣ» эълон намуда, барои татбиқи ҳамаҷонибаи забони давлатию меъёр дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. Муаллиф ин ҷанбаи фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро тадқиқ намуда, ба ин ҳулоса мерасад, ки ў барои эҳёи забони тоҷикӣ ва ҳифзи асолати он ба василаи асару мақолаҳо, гузоришу суханрониҳо ва Паёмҳои анъанавии худ хидматҳои мондагор намудааст.

Ключевые слова: язык, история языка, языковая политика, Эмомали Раҳмон, язык литературы, наука, политика, культура, пресса, официальный делопроизводственный язык

Рассматривается вклад Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона в сохранение и развитие таджикского языка в период независимости. Сделан исторический обзор развития таджикского языка, и высказано мнение об устойчивости таджикского языка на разных этапах истории. Отмечается, что посредством государственной языковой политики Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон сам попытался исследовать историю таджикского языка, написал двухтомную книгу «Язык нации – сущность нации», и именно в период независимости одновременно отредактирован и пересмотрен Закон Республики Таджикистан «О государственном языке», принятие которого закладывает основу для более глубоких исследований в области языка. При этом он объявил 2008 год «Годом чествования таджикского языка» в республиканском масштабе и принял практические меры по всестороннему внедрению государственного языка и стандартов во все сферы общественной жизни. Автор, исследуя этот аспект деятельности Президента Республики Таджикистан, пришел к выводу, что он через свои произведения, статьи, доклады, выступления и Послания прилагает неустанные усилия по возрождению таджикского языка и защите его самобытности.

Key words: language, history of language, language policy, Emomali Rahmon, language of literature, science, politics, culture, press, state language

The article is devoted to the study of historical excursion into the development of the Tajik language, and the author of the article for the first time reflects on the stability of the Tajik language at different stages of history. He draws attention to the main topic, the contribution of the Founder of peace and national harmony - the Leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, in the preservation and improvement of the Tajik language during the period of independence. From the content of this article it follows that through the state language policy, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon himself tried to research the history of the Tajik language, wrote a two-volume book "The language of the nation - the essence of the nation", and it was during the period of independence that the Law of the Republic of Tajikistan "On the State Language"

Чамолов Сӯҳроб Нуриддинович, унвончӯи кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики ҶДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Джамолов Сухроб Нуридинович, соискатель кафедры истории таджикского народа ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд)

Jamolov Suhrob Nuriddinovich, research worker of the Tajik history department, Tajik state university of Law, Business and Policy (Tajikistan, Khujand), E-mail: jamolov_s@mail.ru

was simultaneously edited and revised ”, and its acceptance lays the foundation. At the same time, he declared 2008 the “Year of Honoring the Tajik Language” on a republican scale and took practical measures for the comprehensive implementation of the state language and standards in all spheres of public life. The author studied this aspect of the activities of the President of the Republic of Tajikistan and came to the conclusion that the Head of the new independent state, through his works, articles, reports, speeches and messages, is making tireless efforts to revive the Tajik language and protect its identity.

Аз рӯзи пайдоиши инсоният ва аз замони ташаккулу таҳаввули халқу миллатҳои гуногуни олам то ба ин дам забон рукни асосии ҳувияти халқҳои давлатҳои ҷудогона ба шумор меравад. Бидуни забони давлативу меъёр ва дорои қонуниятҳои мукаммали фонетикиву лексикӣ ва морфологиву синтаксисӣ, ва бе қоидаҳои татбиқшудаву таҷрибагардидаи сарфию нахвии забони миллӣ ягон миллат вучуд дошта наметавонад. Забони давлатӣ, расмӣ ва меъёр дар ҳама давру замон забони адабиёт, илм, сиёсат, фарҳанг ва коргузорӣ маҳсуб меёбад. Агар дар марҳалаҳои нахустини ташаккули худ забонҳо ҳамчун омили муоширати оилаҳои ҷудогона, гурӯҳҳои этникӣ ва қавму қабилаҳо ба кор меомаданд, бо рушди тафаккури башарият, таъсиси давлатҳои ҷудогона ва фарҳангҳо забон ба унвони василаи робитаву ҳамbastagӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳои оламшумул шинохта шуд. Забони форсии тоҷикӣ, ки яке аз забонҳои қадими олам дониста мешавад, тули садсолаҳо забони давлатии хонадонҳову империяҳои бузург, монанди Подшоҳии Boxtari қадим, Суғди қадим, Xorazmi Buzurg, Porso давлати Mod, Xahomanišiён, Юнону Boxtar, Aşkoniyen, Kӯshoniён, Cosoniyen, Toxiriён, Safforiyen, Somoniён, Faznaviён, Salcuqiyen, Karoxoniён, Horazmshoҳiён, Temuriён, Shajboniён, Temuriёni Xind ё Boburiёni Xind, Aştarchoniён, Manğitiён ва даҳҳо хонадонҳои сиёсии хурди Tabariston, Fӯriston, Oli Bӯya, Oli Ziyor, Oli Muzaffar, Oli Nikol va fajra ба шумор мерафт.

Забони тоҷикӣ забонест, ки тавассути он ҳазорон ҳазор китоб доир ба тиб, нучум, риёзиёт, ҳандаса, ҷуғрофия, табииёт, фалсафа, ҳикмат, мантиқ, таъриҳ, адабиёт, санъат, сиёсат ва дигар соҳаҳои дониш аз ҷониби олимону донишмандон, ҳакимону файласуфон, шоирону нависандагон, фарҳангнигорону таъкиранигорон, ҷуғрофидонону таърихнигорон ва сиёсатмадорону амирону вазирон таълиф шуда, ин мероси гаронмоя ҳамчун бехтарин сарчашмаҳои ҳаттӣ барои рушди илму тамаддуни халқҳои гуногуни олам хидмат карда меояд.

Бо назардошти ҳамин арзиши қимату волои таърихӣ дар марҳалаи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи расман аз ҷониби давлат пуштибонӣ, ҳимоят ва такомули омӯзиши татбиқи забони давлатии тоҷикӣ ба миён гузашта шуда, дар сароғози ин ибтикорот Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Ин сиёсатмадори фарзонаву дурандеш ҳанӯз соли 1992 дар минбари Иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон изҳор намуданд, ки тақдирӣ давлату миллат дар пойдориву бақои забон буда, дар навбати худ, такягоҳу нигаҳбони забон давлат аст [5].

Аз вазъи сиёсии қишиварамон маълум буд, ки баробари нестии сар задани буҳрони сиёсиву иқтисодӣ, ҳавфи аз байн рафтани давлати тозаистиклоли Тоҷикистон ҳатари аз миён рафтани забон ҳам пеш омадааст. Шояд ҳамин ҳолатро ба инобат гирифта, адабиётшиносу забоншиноси номвар, академик Муҳаммадҷон Шакуров дар мақолаи худ таҳти унвони «Наҷоти мо аз давлати миллист» (25.06.1992) ба нашр расида буд, бо дили пурумед ба фардои дураҳшони миллат гуфта буданд: «...мумкин аст шаҳсияти барҷастае пайдо шавад, ки умдатарин эҳтиёҷоти миллиро амиқан дарк намуда, тибқи онҳо бо ҷиддияту қатъияти тамом амал намояд ва давлати иқтидоранди адолатбунёде барпо кунад. Он гоҳ миллат аз рӯйи амалиёту назариёти вай манфиатҳои худро амиқтар дарк мекунад ва ўро дастгирий карда, бо ў идеали миллиро чомаи амал мепӯшонад...» [18].

Орзуву омоли на танҳо зиёйени қишивар, балки қулли сокинони мамлакат ҳамин буд, ки давлату миллат ва забон раҳнамову саробоне ёбанд. Ба баҳти халқу миллат аввалин Президенти бо тариқи раъйпурсии умуниҳалқӣ интиҳобшуда, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро пеша карда, заминаҳои эҳси ойини давлатдорӣ ва шароити таҳқими забони давлатиро ба вучуд оварданд. Пешбуруди сиёсати давлатӣ ва талош барои муаррифӣ кардани Тоҷикистон ҳамчун қишивари соҳибиҳтиёր ба ин натиҷаи судманд расонид, ки Президенти қишивар шарафи суханронӣ дар балантарин минбарҳои ҷаҳониро дарёfta, паёми халқи тоҷикро бо забони тоҷикон ба ҷаҳониён расониданд. Аз чумла, нахустин маротиба Эмомалӣ Раҳмон аз номи Тоҷикистони соҳибиҳтиёргар 29-уми сентябриси соли 1993 аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид бо забони тоҷикӣ

оид ба даҳшатҳои ҷанги дохилӣ, баргардонидани гурезаҳо ва нақши Созмони Милали Муттаҳид дар ҳалли муноқиши Тоҷикистон муфассал суханронӣ намуданд [17,с.5].

Ин суханронӣ боз маъни оро дошт, ки забони Рӯдакиу Фирдавсӣ, Синову Берунӣ, Носири Ҳусраву Ӯмари Ҳайём, Саъдию Ҷавлоно, Ҳофизу Қамол, Ҷомиу Аҳмади Ҷониҷӣ, Айниу Турсунзода ва ҳазорон бузургмарди тоҷик пойдору устувор аст ва тоҷикон соҳиби забону фарҳанги ҷаҳонгир мебошанд.

Мавриди зикр аст, ки бо роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурий сиёсати забон ташаккул ёфт. Масъалаи забон ҳамеша ба як ҷузъи муҳимми давлатдорӣ табдил ёфта, барои пешбуруди он силсилаи қонуну қарорҳо, барномаҳо андешида шуда, фаъолияти кумитаи алоҳида ва якчанд комиссияву гурӯҳи кориву назоратӣ ташкил карда шуданд. Масалан, соли 1995 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31-уми октябриномаи Ҷонуни забон дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт. 21-уми октябриномаи Ҷонуни забон дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба тавсса ва рушди забони давлатӣ ва забонҳои дигари қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. 3-юми сентябриномаи Ҷонуни забони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Имлои нави забони тоҷикӣ тасдиқ шуд.

Асосҳои таҳқики забони давлатӣ доимо мавриди таваҷҷуҳи Роҳбари мамлакат қарор гирифта, пайваста дар суханрониҳо, мулоқоту воҳӯриҳо, мақолаву асарҳо ва Паёмҳои анъанавии ин Сарвари хирадманд омӯзиши минбаъдаи ин мавзӯи меҳварӣ баррасӣ мегардад. Ҷунончи, 20-уми марта соли 2007 дар мулоқот бо зиёёни қишивар пешниҳод намуданд, ки номгузории асили миллӣ эҳё гардида, «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва «Қомуси миллӣ» таҳия гарданд. Зоро ин тадбирҳо дар мисоли таҷдиди нашри луғату донишномаҳо барои баланд бардоштани ҳудогоҳӣ ва ҳудшиносии миллӣ, таъмини ваҳдати миллӣ ва ҷомеаи демократӣ нақши ҳалқунанда доранд.

Президенти мамлакат 21-уми июли соли 2007 дар ҷамъомади бошуқӯҳи идона ба истиқболи 18-умин солгарди мақоми давлатӣ пайдо кардани забони тоҷикӣ суханронӣ намуда, бурду бохти амалишавии Ҷонуни забони давлатиро таҳлил қарданд. Аз ҷумла, ёдрас гардид, ки маҳз забони тоҷикӣ, ҳосатан мақоми давлатиро гирифтани он моро беш аз пеш ба таҳқими истиқтолияти давлатӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ ва ифтихори миллӣ раҳнамун менамояд. Ба андешаи Эмомалӣ Раҳмон забони миллӣ муҳимтарин рамзи истиқтолияти сиёсӣ ва истиқтолияти давлатӣ, омили воқеии эҳё ва такомули забони миллӣ мебошад [7,с.38].

Роҳбарияти олии мамлакат талош бар он дорад, ки сиёсати давлатии забонро сол аз сол нерӯманду муассир гардонад. Тадбири дар соли 2008 ҷашни гирифтани 1150-солагии Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ин солро соли гиромидошти забони тоҷикӣ эълон намудан раванди тақвияти татбики забонро бамаротиб қувват баҳшид. Президенти мамлакат ба ин муносибат дар суханронии ҳуд иброз намуданд: «Имрӯз замоне фаро расидааст, ки забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ бояд ҷавобгӯи ниёзҳои ҷомеа ва даврони мусоирӣ муносибатҳои ҷамъияти бошад ва тамоми таҳаввулоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеааро дар ҳуд инъикос намояд» [8].

Маҳз дар ҳамин ҷамъомад Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод қарданд, ки барои ҳифзи забон ва баланд бардоштани ҳисси ифтихору эҳтироми мардум ба забони модарии ҳеш, соли 2008 «Соли забони тоҷикӣ» эълон гардида, якҷоя бо ҷашни 1150-солагии Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таҷлил қарда шавад [8].

Ин иқдомҳо боис шуданд, ки масъалаҳои ҳифзи миллат, ҳифзи истиқтоли фарҳангӣ, забони миллӣ ва бунёди маънавии ҳасти миллат аҳамият пайдо қарданд.

Дастоварди дигаре, ки дар замони соҳибиистиколӣ ба сиёсати давлатии забон пайванд мегирад, ин таҷдиди Ҷонуни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» мебошад. Ҳарчанд қонуне, ки 22-юми июли соли 1989 қабулгардида вазифаи таърихии ҳешро ба субут расонид, аммо дар замони соҳибиистиколӣ зарурати бозбиниву таҳрири мукаммали он ба миён омада буд. Аз ин рӯ, бо мақсади ба тақозои даврони Истиқтолияти давлатӣ мутобиқ намудани қонуни мазкур ин тадбир аз ҷониби Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба миён гузошта шуд. Профессор А.Ҳасанзода дар мақолаи ҳуд «Рӯкни асосии маънавиёти миллат» мундариҷа ва пахлӯҳои асосии ду таҳрири ин қонунро баррасӣ намудааст [13].

Чи хеле ки гуфтем, Президенти қишивар зарурати қабули қонуни нави забонро ба миён гузошта, зарурати пешниҳоди лоиҳаи навро зарур дониста, ҳадаф ва мақсади қабули оро низ ба таври возех нишон доданд: «Ин санади ҳуқуқӣ, ки дар замони шӯравӣ бо дарназардошти воқеяни сиёсии он давра таҳия шуда буд, имрӯз ба ниёзҳои ҷомеаи мо пурра ҷавобгӯ нест ва кайҳост, ки зарурати пешниҳоди лоиҳаи нави он ба миён омадааст...» [15].

Маҳз бо ташаббуси Сарвари давлатамон Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо қарори Маҷлиси намояндағони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми октябри соли 2009, №1395 ва дар асоси қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми октябри соли 2009, №687 қабул гардид. Қонуни мазкур аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 5-уми октябри соли 2009, таҳти № 553 тасдиқ гаштааст.

Роҳбари давлат 4-уми октябри соли 2011 дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба истиқболи Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан ронда, таъкид карданд, ки риояи қоидаю меъёрҳо ва имлои забони давлатӣ, баҳусус барои кормандони матбуоти даврӣ, радио, телевизион, массисаҳои табъу нашр, омӯзгорону парасторони муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ, падару модарон ҳатмист. Сарвари давлат бо зикри супоришҳои иҷрошудаи худ доир ба таҳияи «Барномаи рушди забони давлатии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2016», «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» ва «Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ» дар назди соҳторҳои масъули давлатӣ вазифаҳои нав гузоштанд. Аз ҷумла, супориш доданд, ки барои нашри «Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ» маблаги зарурӣ чудо карда шавад [4].

Дар ин ҷамъомади тантанавӣ дар мавриди фароҳам овардани шароит (хосатан дар деҳот) баҳри омӯзиши забонҳои хориҷӣ, пеш аз ҳама англисиву русӣ дастуру супоришҳо дода шуд. Дар суханронии Сарвари давлат масъалаи номгузорӣ низ иброз гардид. Бар хилоғи Қонун забони давлатӣ навишта шудани навиштаҷоти рекламаи ороиши берунӣ ва дигар лавҳа овезаҳо алоҳида таъкид гардид. Дар баъзе муассисаву ташкилот, номи қӯчаҳо ва гайра ҳолатҳои номгузорӣ ба забонҳои хориҷӣ ҳанӯз ҷой доштанд. Таъкид карда шуд, ки «номгузорӣ ба забонҳои хориҷӣ беэҳтиромӣ ба арзишҳои миллӣ, истиқтолият ва ҳудшиносии миллӣ мебошад». Аз ин лиҳоз ба масъулони Ҳокимияти давлати супориш дода шуд, ки сабти номгузории ташкилоту муассисаҳо ва соҳибкорони инфириодиро ба забони давлатӣ ба танзим дароранд. Номҳо бояд бо дарназардошти манфиатҳои милли кишвар ҷавобгӯи меъёрҳо ва муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд. Дар мавриди ба роҳ мондани омӯзиши илмии номҳои ҷуғрофии кишварамон назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои мушахҳас гузошта шуд.

Ҳангоми воҳӯйӣ бо зиёёни кишвар соли 2018 муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки дар Тоҷикистон қонунан номи забони давлатӣ «забони тоҷикӣ» эълон шудааст. «Мо бояд мағҳумҳои «миллати тоҷик», «забони тоҷикӣ», «таърихи тоҷикон», «фарҳанги тоҷикӣ» ва «адабиёти тоҷикӣ» – ро баробари номи муқаддаси Тоҷикистон, модари хеш ва мисли ҷони худ дӯст дорем ва онҳоро бо ифтиҳор ба забон оварем» [6].

Аз гуфтаҳои боло ҳулоса кардан мумкин аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташабbusкори раванди сиёсию фарҳангӣ дар масоили забон Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба шумор мераванд. Моҳият ва муҳимтарин масъалаҳои сиёсати забон дар гузориш ва баромадҳои Сарвари давлат, аз ҷумла китобҳои «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ», «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй», «Ориёҳо ва шинохти тамаддуни ориёй» ва «Забони миллат – ҳастии миллат» (ҷилдҳои 1 ва 2) иброз гаштаанд.

Асари бунёдии Сарвари давлат «Забони миллат – ҳастии миллат» тадқиқоти марҳилавие гардид, ки ба бисёр муаммоҳои баҳснок ва ҳалталаби амалкарди забони тоҷикӣ ва таърихи таҳаввули он рӯшانӣ андоҳт [1].

Бояд қайд намуд, ки мавқеи устувори Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати сарпарастӣ аз забони давлатӣ ва роҳнамоӣ дар рушду густариши он, пеш аз ҳама, дар таълифоти эшон возеху равшан ифода ёфтаанд. Хосатан, китоби Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат – ҳастии миллат»-ро метавон марҳалаи тозаи хидмат дар соҳаи забон шуморид. Муаллиф дар асоси таҳлили зиёда аз ҷаҳорсад сарчашмаи илмии ватаниву хориҷӣ қӯшидааст, ки ба печидатарин масъалаҳои баҳсноки давраҳои қадим ва миёнаи забони тоҷикӣ равшанӣ андозад. Аз он ҷумла, андешаҳои муҳталиф оид ба даврабандии таърихи забони тоҷикӣ, ташрехи забонҳои хиндуаврупой, хиндуэронӣ, умумиэронӣ ва мағҳумҳои «ориёй» дар ин росто, муқоламаи афкор дар ҳусуси истилоҳи «тоҷик» ва шарҳи сарҳои он, мақоми забони тоҷикӣ чун забони байнамилай, тамоюли таъсирпазии забонҳо ба ҳамдигар ва монанди инҳо барои доираи васеи мутолиакунандагон, баҳусус забоншиносон чун маводи мӯътамад хидмат менамояд [11].

Бояд зикр намуд, ки Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби худ «Забони миллат – ҳастии миллат» ба ҳусну қубҳи забон таваҷҷӯҳ намуда, баъзе вожаҳои бостониро бо

калимаву ибораҳои мавриди истифодаи имрӯза муқоиса намудаанд ва пайванди ин ду марҳиларо нишон додаанд. Аз ҷумла иброз мегардад, ки ниёғони мо барои рушди забон фидокорӣ намуда, осори гаронбаҳое ба мо гузаштаанд. Дар давраи Ҳаҳоманишиҳо, Қӯшониён, Сосониён, Саффориён, баҳусус Сомониён забон ғаниманд гардида, дар тамои қаламраи ин қишварҳо густариш ёфта буд. Ба таъкиди Пешвои миллат, забони мо тӯли таърих ҳамеша пайвандгар ва омили ваҳдати мардуми ориётабор ва ҳатто қавмҳои дигар буд.

Дар китоб таъкид мешавад, ки барои дарки бештари моҳияти забон ҷиҳати рушди фарҳангу адаби ҳалқ фаъолияти илмию адабии шаҳсиятҳои маъруфи садаҳои ҳашт ва баъд мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Қайд мегардад, ки барои омӯзиши фарҳанг, таърих, адаб ва дигар соҳаҳои илм забон бояд сарчашмаи мӯҳим бошад [3].

Асари мазкур баробари инъикоси таърихи ҳифзи Ватан ва муқаддасоти миллиамон аз ҷониби ниёғон, шебу фарозҳои он дар масири зуҳуру густариш ва зарфияти фароҳу фарогири забони тоҷикӣ саршори муҳаббати самимии муаллиф ба забон ва соҳибони он мебошад. Муаллиф таъкид намудаанд, ки танҳо забон аст, ки дар ҳама давру замон таърихи вοкей ва ростини миллатро дар ҳофизаи худ нигоҳ медорад. Асари мазкур бузургтарин сарчашмаҳои таърихиу тамаддуни тоҷиконро фаро мегирад ва бо асоснокии илмӣ исбот карда шудааст, ки замоне истифодаи ин ё он забон дар ягон соҳа ё ришта маҳдуд мешавад, ҳамон дам ин вазъият дар такомули он таъсир расонда, дар ҳамон ришта ҷойи онро забони дигар ишғол менамояд. Бинобар ин Сарвари давлат пайваста омӯзиши дурри гаронбаҳои миллатро бо ин забони ноб таъкид дошта, риояи меъёр ва поку бегазанд маҳфуз доштани забони давлатиро вазифаи ҷонии шаҳрванди баору номус меҳисобанд ва бегазанд ба дasti насли оянда ба мерос мондани ин арзиши миллиро таъкид медоранд. Интиқоли таҷриба ва донишҳои ниёғонро ба воситаи забон асоси бақои миллат, рушду такомули чомеа, илму фарҳанг ва маориф ҳисобида, Сарвари давлат зикр мекунанд: «Умри миллат ба умри забон вобаста аст» [12].

Интишори китоби «Забони миллат – ҳастии миллат»-и Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сайри таърихии забони тоҷикиро аз давраҳои қадим то ибтидои асри XX дар бар гирифта, бори дигар сوبит соҳт, ки Пешвои миллат нисбат ба забони модариамон таваҷҷуҳ намуда, барои такомул ва рушди он тадбирҳои саривактӣ ва зарурӣ меандешанд.

Бояд тазаккур дод, ки китоби «Забони миллат – ҳастии миллат» таҳлили бунёдии масъалаҳои марбут ба забон, таърих ва фарҳангӣ тоҷик, ҳастӣ ва ҳувияти миллати тоҷик мебошад. Он сухани наву тозае дар забоншиносии тоҷик, татбиқи сиёсати забон ва рушду устувории ҳувияти миллӣ ба шумор рафта, ҷавобан ба гузориши масоили мубрами таърихи забон, ҷанбаҳои печидаи сиёсати забонӣ дар даврони истиқлолият ва барои муайян намудани ояндаи инкишоғу тараққии забон ва фарҳангӣ тоҷик баҳшида шудааст.

Ба ақидаи забоншинос А. Ҳасанов нашри китоби Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат – ҳастии миллат»-ро руҳҳоди муҳими илмӣ дар забоншиносӣ ва ҳам тоҷикшиносӣ маънидод намуд. Ӯ иброз медорад, ки «таълифи осори таҳқиқӣ доир ба гузаштаи дур ва наздики забони тоҷикӣ дар давраи кунунӣ яке аз масоили мубрам ва меҳварии забоншиносии тоҷик ба шумор меравад» [14,с.5], зоро ин амал имкон медиҳад, ки манзараи имрӯзai забон бо ҳама имконият ва иқтидор назди хонанда рӯнамо шавад. Ба андешаи муаллиф, асари «Забони миллат – ҳастии миллат» «таърихи беш аз шашҳазорсолаи забони модариамонро ба таври аҳсант инъикос намудааст» [14,с.29] ва дар роҳи шинохти таърихи пурғановати забони тоҷикӣ «қазифаи роҳнамои хубу судмандро иҷро хоҳад кард» [14,с.29].

Эмомалӣ Раҳмон забони модариро аз далелҳои мувтамад ва дастоварди тамаддуни мардуми тоҷик эълом доштаанд. Таъкид мекунанд, ки «Ҳар ғоҳе дар бораи арзишҳои миллӣ сухан меронем, бузургтарин сарвати бебаҳои ҳалқи худ – забони модариамон – забони тоҷикиро бояд ҳамеша дар ёд дошта бошем» [10,с.121]. Гузашта аз ин умумияти забонии миллати тоҷикро аз омилҳои аслии таъминкунандай амнияти давлатдории миллӣ ҳисобидаанд. Мантиқи қавии ақидаи Пешвои миллат, ки забонро ҳамчун ҷавҳари ҳастӣ ва нишонаи қадимӣ будани фарҳангӣ мардуми тоҷик ном мебаранд, зарурияти ҳифз кардани ин асолати таърихӣ ва дар маҷмӯъ, андешаи миллиро дар мадди назар доранд [19].

Дар суханрониашон Президенти кишварамон баҳшида ба 14-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон барҳақ қайд намудаанд: «Забони зиндаи тоҷикии форсии дарӣ идомаи таърихии ҳамон забонест, ки бо он «Авесто»-ро навиштаанд, ҳамон забонест, ки «Худйономак»-у «Таърихи мулуки Аҷам»-ро навиштаанд, ҳамон забонест, ки бо такомулу таҳаввулаш дар даврони ислом «Шоҳнома»-ву «Маснавии маънавӣ»-ро навиштаанд, ҳамон забонест, ки дар ҷомеаи Шӯравӣ ба ҳар навъе аз бӯҳрони фарҳангӣ худро ба саломат то

истиқолияти фарҳангиву сиёсӣ расонд ва ҳатто тавонист давоми сарнавишти соҳибашро ба қалами Айниву Турсунзода ва АлломаFaфуров бинависад» [2].

Ба туфайли ташаббус ва кӯшишҳои пайгиранаи Пешвои миллат дар як муддати кӯтоҳ дар фаҳмиши моҳият ва корбурди забони миллӣ нуқтаи назар ва таҷрибаи ғаноманди амалӣ ба даст омад, ки аз он дар маҷмӯъ сиёсати забон пайдо гашт [1].

Ба нақш ва ҷойгоҳи Сарвари давлатамон Эмомалӣ Раҳмон дар рушду пойдории забони модариамон олимону сиёсатмадорон баҳо додаанд. Чунончӣ, профессор F. Ҷӯраев қайд мекунад, ки: «ба назарам, баҳти миллати тоҷик дар масъалаи забон аз ҳама бештар дар замони истиқлолият баландӣ кард, зеро сарнавишт барои вай дар симои сиёсатмадори абарқудрат Эмомалӣ Раҳмон сарвареро ато намуд, ки масъалаи забонро як рукни муҳимтарини сиёсати фарҳангии худ қарор додааст» [16].

Оид ба фаъолияту нақши меҳварии Эмомалӣ Раҳмон дар самти амалӣ намудани сиёсати забон Муҳамадҷон Шакурии Бухорӣ таъкид намудааст: «Суҳанҳои олие, ки Эмомалӣ Раҳмон дар бораи забони модарӣ ва бузургдошти он гуфт, ман дар умри дарозам аз ҳеч сарвари Тоҷикистон нашунида будам. Шак нест, ки миллати тоҷик дар роҳи ҳудшиносӣ аз Эмомалӣ Раҳмон миннатдор ҳоҳад буд» [9].

Сиёсатшинос С. Ятимов дар ин маврид таъкид мекунад: «Пешвои миллат омилҳои аслии нигоҳ доштан ва неруманд гардонидани забони тоҷикиро дар принсип ва аломатҳои субъективӣ дар фазои объективӣ, аксиденталӣ ва пешгӯинашаванда ба хотири таъмини манфиатҳои миллӣ ва ниёзҳои ҷамъиятӣ мебинад» [19].

Бо фармони Президенти мамлакат Соли бузургдошти забони тоҷикӣ эълон гардидани соли 2008, қабули Қонун «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», таъсис шудани Кумитаи забон ва истилоҳот дар назди Ҳукумати мамлакат, «Рӯзи забони тоҷикӣ», таҳия ва қабули Барномаҳои рушди забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, арзи вучуд намудани мачаллаи илмии «Забоншиносӣ», нашрияи миллӣ эълон гардидани мачаллаи мӯътабари адабии кишвар «Садои Шарқ», дар маркази дикқати ҳамешагии хеш қарор додани иҷрои мукаррароти Қонуни забон, ҳамгунсозии истилоҳоти соҳаҳои гуногун, риояи меъёрҳои забони давлатӣ ва дар маҷмӯъ, татбиқи сиёсати давлатии забон нишонаи ғамхорӣ ва пуштибонии Сарвари давлат баҳри рушду такомули забон мебошанд [7, с.44-45].

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон мунтазам дар ҳар суханрониҳо забону адабиётро ба сифати сарчашмаи муҳими ҳудшиносӣ муайян намуда, ҳамаҷониба омӯҳтани осори ниёғон, ва баҳра бардоштан аз афкори файласуфон ва ҳакимонро вазифаи ҳар шахс меҳисобанд. Насли ҷавонро ба мутолиаи осори адибони муосир ҳидоят мекунанд. Бар замми ин амалан барои ба ҳонандагон дастрас намудани осори шоирону нависандагон тадбирҳо меандешанд. Ба адибони кишвар баҳри чопи асарҳояшон пайваста кӯмаку ғамхорӣ менамоянд. Сол то сол ба ин мақсад аз фонди заҳираи Президент маблагҳои зиёд ҷудо мегарданд. Дар тайи солҳои гузашта бо маблагҳои ҷудогардида аз ҳисоби буҷети давлат ва фонди эҳтиёти Президент, ки даҳҳо миллион сомониро ташкил медиҳанд, китобҳои илмӣ, ахлоқӣ ва асарҳои гаронбаҳои таъриҳӣ, ки садсолаҳои дароз дар гӯшаи фаромӯши монда буданд, чоп ва дастраси мардуми кишвар гардонида шуданд [7, с.57].

Президент Эмомалӣ Раҳмон масъалаи ба забони илм табдил додани забони тоҷикиро яке аз масъалаҳои муҳими инкишофи забони модарӣ ҳисоб кардаанд. Сарвари давлат дар ин замина роҷеъ ба маъалай истилоҳот ва маҳсусан таҳияи истилоҳоти илмӣ, ки барои ба забони илм табдил ёфтани забони модарии мо аҳамияти аввалиндарача дорад ва аз масъалаҳои ҳалталаб барои ҷомеаи мо ба шумор меравад, дастур медиҳанд, ки барои ҳарчи зудтар ба ҳадаф расидан – аз олимони ботаҷрибаи соҳаҳои гуногун гирифта, то ғорманди одӣ – дар ин кори муҳим саҳм гиранд [7, с.60].

Президенти кишвар пайваста нақши мактабу маорифро дар рушди забон арзёбӣ намуда, таъкид мекунанд, ки таҳия ва ҳамгунсозии истилоҳоти забон, таҳияи китобҳои дарсӣ, вожаномаву фарҳангҳои истилоҳии соҳавӣ, маводи таълимӣ ва дигар васоити омӯзишии марбута бояд ҳатман аз ташхиси забоншиносӣ гузаранд ва факат баъд аз он ба ҷоп тавсия шаванд [7, с.78].

Дар ин ҷо ҳамин нуқтаро қайд намудан зарур аст, ки масъалаи забон аз диди Президент на факат падидай фарҳангист, балки он дар навбати аввал масъалаи муҳими сиёсию давлатист. Бинобар он дар ҳалли масъалаҳои забон, пеш аз ҳама, давлат манфиатдор аст, чунки мағфумҳои миллат ва давлату забон тавъаманд мебошанд.

Натицаи ин сиёсат аз он иборат аст, ки ба шарофати иқдомҳои пайдарпайи Сарвари давлат дар ин замина забони модарӣ ҷойгоҳи аслии худро дар миёни ҳама қиширҳои ҷомеа, дар ҳамаи мактабу коллекҷо ва донишгоҳу донишкадаҳо, дар тамоми идораву вазоратхонаҳо ва корхонаву муассисаҳо пайдо намуд ва дар мақоми шоистаи худ ҷой гирифт. Дар натицаи чунин сиёсат тадриҷан сатҳи забондонии аҳли ҷомеа боло рафта, забони матбуот ва дигар воситай ахбори омма беҳтар ва симои лавҳу овезаҳои шаҳру дехот ба кулли дигаргун шуд.

Ҳамин тавр, маҳз, бо талошҳои абармарди сиёсату хирад, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муazzами миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон забони миллии мо дар ҷомеа вусъати азим пайдо кард, ҳукуқҳои поймолшудаи он барқарор шуд, барои нашъунамо ва ривоҷи забони модарӣ шароитҳои муносиби сиёсиву маъмурӣ ва маънавӣ муҳайё гардид. Фамҳориҳои муҳаббатомези Пешвои миллат буд, ки забони тоҷикӣ аз муҳити хонавода ва муҳовараю муоширати урғӣ берун омад ва он аз ҷаласаву маҳфилҳои ватаний сар карда, то анҷуману ҳамоишҳои байналмилалӣ мавриди истифода қарор гирифт. Пешвои илму фарҳангпарвари миллат Эмомалий Раҳмон соли 2016 ҷилди аввал ва соли 2020 ҷиди дуввуми китоби илмию тадқиқотиро таҳти үнвони «Забони миллат – ҳастии миллат» таълиф ва нашр намуданд. Ин асар ҳамчун дурданаи дураҳшони ҳудшиносию ватандӯстӣ ҷону вучуди сокинони қишиварро мунаvvар соҳта, барои дар рӯҳияи баланди дӯст доштани забони модарӣ ба камол расонидани наврасону ҷавонон ҳизмати шоиста менамояд.

ПАЙНАВИШТ:

1. Абдуқодиров, А. Забон: Асолати онро ҳифз бояд кард/ А.Абдуқодиров// Чумхурият. -2017.- 25-уми сентябр
2. Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов ба муносибати Рӯзи Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, Душанбе, 8-уми сентябри соли 2005.
3. Арабзода, Ф.Ҳ. Ҳомии забон: дар бораи талошҳои Эмомалий Раҳмон дар роҳи ҳифз ва гиромидошти забони тоҷикӣ/Ф.Ҳ.Арабзода// Чумхурият.-2020.- 27-уми май.
4. Ба забони давлатӣ арҷ гузорем // Чумхурият.-2011.-4-уми октябр .
5. Буриева, Ш. Рушди забони давлатӣ – омили ҳастии миллат/ Ш.Буриева// Садои мардум.- 2021.-14-уми январ
6. Мерганов, Д. Вакте тоҷикӣ будани забонро ор медонанд.../ Д.Мерганов//Садои мардум.- 2018.-4-уми август
7. Сайидзода, З.Ш. Истиқлоли давлатӣ ва гиромидошти забони модарӣ.Нашри дуюми такмилёфта/З.Ш.Сайидзода. – Душанбе: ҶДММ «Контраст», 2013. – С.44-45.
8. Соли 2008 – Соли бузургдошти забони тоҷикӣ (Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон ба муносибати Рӯзи забони тоҷикӣ, шаҳри Душанбе, 21-уми июли соли 2007)// Чумхурият.- 2007.-24-уми июл
9. Султон, Мирзо Ҳасан. Нақши пешвои миллат дар рушди забони давлатӣ // Чумхурият.- 2017.-22-юми ноябр
- 10.Суханҳои ҳикматомӯзи Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон. –Душанбе: ҶДММ «Контраст», 2017. –С.121.
- 11.Ташаккули сиёсати давлатии забон – дастоварди Истиқлолият// Тирози ҷаҳон.-2018.- 3-юми октябр.
- 12.Ҳакимова, Б. Самараи сиёсати забонгустарӣ дар замони соҳибистиқлолӣ /Б.Ҳакимова// Тирози ҷаҳон.-2021.-2-юми октябр.
- 13.Ҳасанзода, А. Рукни асосии маънавиёти миллат/ А.Ҳасанзода // Ҳақиқати Суғд.-2019.-17-уми сентябр
- 14.Ҳасанов, А. Таҳаввули таърихи вожаҳои тоҷикӣ/А.Ҳасанов.–Хӯҷанд: Ношир, 2017. –С.5.
- 15.Ҷомеа ва рисолати зиёй. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон дар мулокот бо зиёёни қишивар //Чумхурият.-2009.-21-уми март
- 16.Ҷӯраев, Ф. Нақши шахсиятҳои сиёсӣ дар рушди забон (22-юми июл – Рӯзи забони тоҷикӣ)/Ф.Ҷӯраев//Чумхурият.-2008.-22-июл.
- 17.Шарипов, А. Эмомалий Раҳмонов – начотбахши миллат (Сиёсати доҳилӣ ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар солҳои 1992 - 1995). -Китоби 1/А.Шарипов,С.Фаттоев.- Душанбе:Деваштич, 2006. –С. 5.
- 18.Шукуров,М.Наҷоти мо аз давлати миллист/М.Шукуров //Адабиёт ва санъат.-1992.-25-уми июн.
- 19.Ятимов,С. Масъалаҳои забоншиносии миллӣ дар таълимоти Пешвои миллат /С.Ятимов//Адабиёт ва санъат.-2020.-22-юми октябр.

REFERENCES:

1. Abdukadirov, A. Language: its originality should be protected/ A. Abdukadirov// Republic. -2017.- September 25
2. From the speech of the President of the Republic of Tajikistan E. Sh. Rahmonov on the occasion of the State Independence Day of Tajikistan, Dushanbe, September 8, 2005.
3. Arabzoda, F.H. Protecting the language: about Emomali Rahman's efforts to protect and honor the Tajik language/F.H.Arabzoda// Republic.-2020.- May 27.
4. Let's pay tribute to the state language // Jumhuriyat.-2011.-October 4.
5. Buriyeva, Sh. The development of the state language is a factor of the nation's existence/ Sh. Buriyeva// Voice of the people.-2021.-January 14
6. Merganov, D. They know the language when it is Tajik.../ D. Merganov//Voice of the people.-2018.- August 4
7. Sayidzoda, Z. Sh. State independence and respect for the mother tongue. The second improved edition / Z. Sh. Sayidzoda. - Dushanbe: JDMM "Contrast", 2013. - P.44-45.
8. 2008 - The year of honoring the Tajik language (Speech of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon on the occasion of the Day of the Tajik Language, Dushanbe, July 21, 2007)// Jumhuriyat.- 2007.-July 24
9. Sultan, Mirza Hasan. The role of the leader of the nation in the development of the state language // Republic. - November 22, 2017
10. Wise words of the President of Tajikistan, Founder of peace and national unity - Leader of the nation Emomali Rahman. - Dushanbe: JDMM "Contrast", 2017. - P.121.
11. Formation of the state language policy - the achievement of Independence // Tirozi jahan.-2018.- October 3.
12. Hakimova, B. The effect of language policy in the time of independence /B. Hakimova// Tirozi jahan.-2021.-October 2.
13. Hasanzoda, A. The main pillar of the spirituality of the nation/ A.Hasanzoda // Haqiqati Sughd.- 2019.-September 17
14. Hasanov,A. Evolution of the history of Tajik words/A. Khasanov. - Khujand: Publisher, 2017. - P.5.
15. Society and intellectual mission. The speech of the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahman, at the meeting with the intellectuals of the country // Jumhuriyat.-2009.-March 21
16. Juraev, G. The role of political figures in the development of the language (July 22 - Tajik Language Day)/G.Jhuraev//Jumhuriyat.-2008.-July 22.
17. Sharipov, A. Emomali Rahmonov - savior of the nation (Internal and foreign policy of the President of Tajikistan in 1992-1995). - Book 1/A. Sharipov, S. Fattoev. - Dushanbe: Devashtich, 2006. -P. 5.
18. Shukurov,M.Our salvation is from the national state/M.Shukurov//Literature and art.-1992.-June 25.
19. Yatimov, S. Issues of national linguistics in the teachings of the Leader of the Nation/S.Yatimov//Literature and art.-2020.-October 22.